

ҚАРОРИ
чаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 29 июни соли 2022

ш. Душанбе

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024 таҳқиқоти диссертатсионии Умед Ҳашматуллоҳ дар мавзӯи «Саҳми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон (солҳои 1919–2019)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (Ph.D) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020303 – таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи таърихӣ (Роҳбари илмӣ: Шарифов Р.Я.– доктори илмҳои таърих, профессор) пешниҳод шудааст, тақризи муассисаи тақриздиханда, тақриз ва баромади муқарризони расмӣ: Саидов Ҳ.С. – доктори илмҳои сиёсӣ ва Давлатов Р.М.– номзади илмҳои таърих, баромади аъзои Шӯрои диссертатсионӣ, мутахассисон аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда: докторони илмҳои таърих, профессорон Олимов М., Мирзоев Н.М., Каримова Г., Искандаров Қ. шунда, мавриди муҳокима қарор дод.

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024 дар асоси натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ ва хулоса, ки аз ҷониби Шӯро бобати саҳеҳнокӣ, навгонии илмӣ, аҳаммиятнокии хулоса ва натиҷаҳои диссертатсияи Умед Ҳашматуллоҳ, инчунин оид ба интишороти ӯ қабул шудааст,

ҚАРОР МЕКУНАД:

Диссертатсияи Умед Ҳашматуллоҳ дар мавзӯи «Саҳми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон (солҳои 1919–2019)», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (Ph.D) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020303 – таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи таърихӣ пешниҳод шудааст, ба талаботи пешбиниамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳо, аз ҷумла «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ» ва «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудаанд, ҷавобгӯ мебошад.

1. Интишороти унвонҷӯ пурра мазмуну моҳияти диссертатсияро инъикос менамоянд.

2. Ба Умед Ҳашматуллоҳ дараҷаи илмии доктори фалсафа (Ph.D) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020303 – Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи таърихӣ дода шавад.

3. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост ба ҷо оварда шавад, ки қарори Шӯрои диссертатсиониро ҷонибдорӣ намояд ва Умед Ҳашматуллоҳ бо дипломи доктори фалсафа (Ph.D) – доктор аз рӯи ихтисос сарфароз гардонад.

Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои таърих, профессор

 Муллоҷонов С.К.

Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои таърих

 Акрамова С.Х.

